



ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР СЕМОҲАИ ЧОРУМИ СОЛИ 2020

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 декабри соли 2020 дар маҷмӯъ 69 ташкилоти қарзии молиявӣ, 18 ташкилоти суғуртавӣ, 5 ташкилоти лизингӣ, 2 биржаи фондӣ (Биржаи фондии Осиёи Марказӣ ва Биржаи фондии Осиё) ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият намуданд.

Дороиҳои умумии бахшҳои низоми молиявӣ дар семоҳаи чоруми соли 2020 дар маҷмӯъ ба 27 099,6 млн. сомонӣ баробар гардид, ки афзоиши он дар муқоиса ба ҷамъбасти соли қаблӣ 17,7 фоизро ташкил намуд. Зиёд шудани дороиҳои бонкҳо, ташкилотҳои маблағгузори хурд ва ташкилотҳои лизингӣ дар давраи ҳисоботӣ ба афзоиши дороиҳои низоми молиявӣ мусоидат намуданд. Дороиҳои низоми молиявӣ нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ин давра ба 32,8 фоиз баробар гардид.

Сохтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

	31.12.2020			
	адад	дороиҳо (млн. сомонӣ)	(% аз ҷамъ)	Афзоиши дороиҳо нисб. авв. сол (%)
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	69	26 307,4	97,1	19,7
Бонкҳо	19	22 781,5	84,1	21,7
Бонки давлатӣ*	4	10 676,9	39,4	14,9
Бонки исломӣ	1	138,1	0,5	-
Бонкҳои хориҷӣ	7	340,7	1,3	-86,7
Бонкҳои дигар	7	11 625,8	42,9	71,8
Ташкилотҳои маблағгузори хурд	50	3 525,9	13,0	8,5
Ташкилотҳои амонатии қарзии хурд	18	2 796,5	10,3	6,1
Ташкилотҳои қарзии хурд	5	263,2	1,0	10,1
Фондҳои қарзии хурд	27	466,2	1,7	24,0
Филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ	356			
Ташкилотҳои суғуртавӣ	18	412,4	1,5	-8,9
Ташкилотҳои лизингӣ	5	248,6	0,9	12,0
Биржаҳои фондӣ	2			
АСИН**	1	131,2	0,5	0,0
Ҷамағӣ:	95	27 099,6		17,7
Бо % нисбат ба ММД		32,8		

*Бо иштироки сармояи давлатӣ

**Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (маълумот ба ҳолати 31.12.2018)

Аз доройҳои умумии низоми молиявии кишвар 97,1 фоизи он ба низоми бонкӣ рост омада, ҳиссаи боқимондари доройҳои ташкилотҳои суғуртавӣ (1,5 фоиз), ташкилотҳои лизингӣ (0,9 фоиз) ва АСИН (0,5 фоиз) ташкил медиҳанд.¹

Низоми бонкии кишвар аз ду гурӯҳ: ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ ва дар навбати худ ташкилотҳои қарзӣ аз бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузори хурд (ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд) иборат мебошад. Дар семоҳаи чоруми соли 2020 доройҳои низоми бонкӣ ба 26 307,4 млн. сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19,7 фоиз зиёд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 356 филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ, 2 равзанаи бонкии исломӣ ва 1 579 маркази хизматрасонии бонкӣ ба аҳолии кишвар хизматрасониҳои худро пешниҳод намуданд. Шумораи суратҳисобҳои бонкии барои муштариён кушодашуда, дар ин давра 5 006,1 ҳазор ададро ташкил намуда, дар муқоиса ба семоҳаи чоруми соли қаблӣ 23,4 фоиз афзуд.

Доройҳои ташкилотҳои суғуртавӣ бошад, ба андозаи 8,9 фоиз кам шуда, ба 412,4 млн. сомонӣ баробар гардид. Дар ин давра 18 адад ташкилотҳои суғуртавӣ, аз ҷумла 2 ташкилоти суғуртавии давлатӣ, 15 ташкилоти суғуртаи ғайридавлатӣ ва 1 маркази дастгирии суғуртаи мутақобила бо 77 адад филиалҳои худ хизматрасониҳои суғуртавиرو ба аҳолии кишвар пешниҳод намуданд.

Доройҳои ташкилотҳои лизингӣ дар муқоиса ба охири соли 2019 ба андозаи 12,0 фоиз афзоиш ёфта, ба 248,6 млн. сомонӣ баробар гардид.

¹ Эзоҳ: Ҳангоми дастрас гардидани маълумоти зарурӣ аз рӯи фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ, Биржаи фондии Осиё, ташкилотҳои ломбардӣ ва АСИН маводи мазкур такмил дода мешавад.